

КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО

НАБЕРАИ ШАҲРИ



МАОРИФ

ББК 82.3 (2 тоҷик)+83.3(0)9
К-27

К-27. Набераи шаҳрӣ. Кароматуллоҳи Мирзо, – Душанбе:
«Маориф», 2016, 28 саҳ.

Як силсила ҳикояҳои Нависандай халқии Тоҷикис-тон, барандаи Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Кароматуллоҳи Мирзо аз ҳаёти тифлон ва хонандагони синни мактабӣ таълиф шуда-анд. Ҷанде аз онҳо ҳоло манзури хонандагони арҷманд мегарданд, ки хонданиӣ, шавқовар ва пандомезанд.

Ҳикояи мазкур яке аз онҳост.

ISBN 978-99947-1-314-1

© «МАОРИФ», 2016

НАБЕРАИ ШАҲ҆РӢ

Аҳли оилаи бобои Ҳайдархон аз рӯйи одат имрӯз ҳам пагоҳии барвақт аз хоб хеста буданд. Баъди наҳорӣ ҳар кадом аз пайи кор шуданд. Худи пирамард каландро гирифта, ба хота, ки аз ҳавлӣ ба тарафи офтоббаро дарича дошт, гузашта рафт. Лаби ҷӯй, такя ба дастаи каланд, хеле истоду баъд обро ба тарафи ҷӯякҳои по-мидор гардонд. Духтари калони оила – Гулҷеҳ-ра рӯймоли ҳарири нимдошти гулобиранг дар сар пеши дарвоза, таги пешдолону дарахтҳоро мерӯфт.

Бачаҳои дигар – Ҳамроҳи хурдсол ва набе-раҳои бобои Ҳайдархон – Исмоилҷону Зариф дар болои боми амборхона, ки аз як тараф шоҳаву навдаҳои дарахтони себ рӯйи он ҳамида буданд, ҳанӯз масти хоб.

Зани Ҳайдархон – кампири Роҳила ғовҳоро дӯшида, як ҳурмаи пурни шир дар даст аз ҷониби молҳона меомад. Кампир ҳурмаи ширро ба ош-хона дароварда монду сӯйи ҷойи хоби бачаҳо шитофт. Аз таги бом ҷанд бор «Ҳамроҳ, ҳой Ҳамроҳ, ҳезетон пода рафт, ғовҳоро ҳай қуне-тон!» – гӯён онҳоро бедор кардан хост. Вале бачаҳо аз хоб бедор нашуданд. Баъд пиразан калӯшҳояшро бароварда, бо нардбон болои бом баромадан гирифт.

– Ҳамроҳ, ҳой Ҳамроҳ, – Роҳилахола болои писарчааш ҳам шуд. Ҳамроҳ аз хоб ҷашм қу-шод. Наберааш Зариф ҳам бедор шуд. Лекин Исмоилҷон набуд. Ҷойхоби ӯ, ки паҳлуи Зариф густурда шуда буд, ҳолӣ.

– Исмоилҷон қани? – пурсид пиразан.

– Намедонем, – бачаҳо бо пушти даст ҷаш-мони ҳоболудашонро мемолиданд.

Роҳилахола бо умеди он ки Исмоилҷон дар поён будагист, бо Ҳамроҳу Зариф аз болои бом фуромад.

– Исмоилҷон, Исмоилҷон, қани ту!? – Роҳи-лахола ҷанд бор овоз баровард. Аммо аз ҳеч ҷо ӯ ҷавоб намегардонд. Бачаҳо гирду атроф, бе-руни дарвозаро диданд, ӯ набуд. Аз ғалоғулаи бачаҳо, фарёди занаш бобои Ҳайдархон ҳам ташвиш шуд, каландаш дар сари китф аз хота ба ҳавлӣ даромада омад.

– Исмоилҷон нест, – гуфтанд ба ӯ.

– Кучо меравад, дар берунҳои дарвоза буда-гист, – гуфт оромона пирамард, вале хаёл кар-да монд: боз аз гапҳои ӯ ранцида, ягон кор на-карда бошад?...

– Қаҳр карда рафтагист, – гуфт Гулчехра ҷо-рӯби дасташро ба оби чӯй тар карда.

– Гапе мезаний, ки... кучо меравад? – ғазабомез гуфт бобои Ҳайдархон.

– Айби худатон шуд, мардак. Ба сари як резгӣ кӯдак ин қадар ҷангу ҷанҷол бардоштед. Бечора талҳакаф шуд. Ҳудо накунад, ки ба набераам ягон гап шуда монад. Ба сӯхтан дигар пок наме-шавед, – гӯё ба Исмоилҷон воқеаи нохуше рӯй дода бошад, пиразан ба гиря даромад.

– Ту, кампир, ақлатро ҳӯрдай, дам ист. Кори вай кардагӣ кори майда-чӯйда не. Мефаҳмӣ, майда не! «Набераи Ҳайдархон аз магазин дуздӣ кардааст» – гӯянд, хуб аст? Агар ягон бачаи худам ҳамин хел мекард, медонистам бо вай чӣ қунам. Гӯшти баданашро қима мекардам. Марги падару модараш. Фарзанд тарбия кардаанд. Боз номашон шаҳрӣ, одамони маданию илмнок, – оташи ғазаби пирмард баландтар мешуд.

– Ҳонаашон рафта наметавонад. Як ваҷаб кӯдак кучо меравад? – бо худ ғур-ғур кард пирмард.

Воқеа қарибиҳои офтобшин рӯй дода буд.

Исмоилҷон аз шаҳр ба деха, ба ҳонаи бобояш омада буд. Ӯ ҳамроҳи Зариф дехаро хеле тамошо кард. Назди осиёи қуҳна рафтанд, аз ҷашмаи таги шаҳи баланд об нӯшиданд, шаршараҳои қа-тори дараи Арӯсонро диданд, баъд дар бозгашт ба магазин даромаданд. Дар магазини калону базеби деха ҳама чиз буд. Ҳусусан, гӯшаи мол-ҳо барои бачаҳо ба ҷашм аҷоиб, назаррабо ме-намуд. Ҳирсча, сагҳои гӯшдарози сиёҳу сафед,





мошинҳои ҳархела, боз олам-олам бозичаҳои дигар қатор чида шуда буданд. Як мардаки ришдарози бурутӣ ба писаракаш мурғаки хушрӯе харида дод. Мурғак ачиб будааст: онро бо калид тоб ки медодӣ, қифқиф садо мебаровард. Писарак мурғакаш дар даст аз паси падараш аз магазин баромада рафт. Вале Исмоилҷон аз назди мурғаки болои рафи магазин гузашта-шуда дур намерафт. Чӣ қадар орзу дошт, ки аз они ӯ бошад. Кисаҳояшро кофт, пул надошт.

– Чӣ шах шуда мондӣ, Исмоилҷон? Рафтем, – Зариф лаби остини костюми ӯро дошта қашид.

– Ту пул надорӣ? – аз

Зариф пурсид вай.

– Не, рафтем, – Зариф роҳӣ шуд. Исмоилҷон ҳам аз паси ӯ қадам монд, вале хаёлаш ба мурғак буд. «Чи хел он зебо, хушрӯяк». Исмоилҷон дар шаҳр, дар хонаашон, бозичаи бисёр дорад, вале ин хелаш нест. Аз роҳаш гаштаний шуд, натавонист. Боз ба пеш қадам монд. Вале вай оқибат ақиб гашт.

Зариф чанд кӯчаю паскӯчаро гузашта, аз магазин хело дур шуд. Исмоилҷон пайдо шуд.

- Ана тамошо кун, – Исмоилҷон мурғакро ба За-риф нишон дод.
- Мурғак?! – Зариф аз роҳравӣ истод.
- Ҳа.
- Охир, ту пул надоштӣ-ку?!

– Дуздидам, ҳамин хел гирифтам, ки мага-зинчӣ нафаҳмид.
– Ин кори бисёр ганда, гард, бурда дар ҷояш мемонем.
– Не, ман инро дигар ба ҳеч кас намедиҳам, мурғаки худам, – мурғак гӯё аз миёни панҷаҳои Исмоилҷон парида мерафт, ки онро саҳттар дошт.

– Медонӣ, дуздӣ чӣ қадар гуноҳи бад аст? Агар фаҳманд, одам шарманда мешавад, ҳама меҳанданд, ҷанг мекунанд, – гӯё мурғакро худи Зариф дуздида бошад, аз ҳарос меларзид.

Онҳо ба хона баргаштанд. Бегоҳӣ ҳама сари дастархон ҷамъ омада буданд.

Нон ҳӯрданд, чой нӯшиданд. Вале ҳавоси Зариф ҳанӯз парешон буд. Аз дил мегузаронд, ки Исмоилҷон кори норавое кард. Ягон қас дида бошад, ё магазинчӣ фаҳмад, айб, қишлоқ пури гап мешавад.

Мегӯянд, ки набераҳои як одами бообруйи деҳа, пирамарди Ҳайдархон, дузд. Ба номи аҳли хонадони онҳо иснод меояд. Муал-лимон фаҳманд-ҷӣ? Гап ба гӯши бачаҳои мак-таб мерасад. Агар ҳамин кор ошкор нашуда бо-шад, хубаш бозичаи дуздидаи Исмоилҷонро бурда супурдан лозим. Баъд олам гулистон, хотирчамъӣ.

Дастархонро ғундоштанд, вале ҳанӯз аҳли оила ҳама болои суфай миёни ҳавли менишас-танд. Боди салқин мевазид, ҳама ҳаловат ме-бурданд. Осмони деҳа ситоразор буд. Аз қадом як гӯшаи дараи сердараҳт садои



чаҳ-чаҳи бул-бул меомад. Исмоилҷон болои кӯрпача назди бобо дароз кашида, аз ситораҳо, ки ба назараш дар осмон мавҷ мезаданд, дида намеканд.

— Имрӯз ту, бачам, кучоҳоро тамошо кардӣ? Бοғи мулло Сафар ҳам рафта будед? — аз наberaаш пурсиd мӯйсафед.

Исмоилҷон, ки аз Зариф ранцида буд, ба пурсишҳо и навозишкоронаи бобо «ҳа» ё «не» гуфта ҷавоб мегардонд.

Хаёли Зариф ҳам ба Исмоилҷон банд буд. Сирри ӯро пинҳон дорад? Агар гап шавад-ҷӣ? Он гоҳ бобо барои сирро пинҳон доштани ӯ чӣ мегӯяд? Саҳт меранҷад, ҷазо медиҳад. Не, дуз-дии Исмоилҷонро мегӯяд. Лекин баъд ҳоли ӯ чӣ мешавад? Аз Зариф меранҷад. «Ту одами бад, хабаркаш будӣ», — мегӯяд ба ӯ. Зариф гӯё вази-фаи бисёр душвор ва пуразоберо ба ҷо мео-вард, ки аз ҷояш чанд бор нимхез шуд, боз ҷор-зону нишаста, ҷониби Исмоилҷон нигоҳ кард. Вай хафаю ғамгин буд. Ҳарчи бодобод, мегӯяд. Вале сухан дар забонаш монд. Нихояд ӯ ҷуръат пайдо кард.

— Бобо, — гуфт ӯ. Дигар чӣ гуфт? Ҳудаш на-фаҳмид. Аммо аз дуздии Исмоилҷон ҳама огоҳ шуданд.

Пирамард Ҳайдархон, ки такя ба болишт, бо-лои яккаандози серпахта дароз кашида буд, хеста ба ҷояш нишааст.

— Ту, бача, аз магазин дуздӣ кардӣ?! — бобо ба шӯр омад. — Саллаи бобо, обру়яшро ба за-мин задам гӯй! Аз ту, набераи шаҳрӣ, умедам



ҳамин?

– Ман ҳеч чиз надуздидаам, – ғурунгос зад Исмоилчон ва мурғакро аз рӯйи гилем ба да-руни остини чомааш қашид.

– Вай чӣ? Чизи дуздӣ не! – бобо ба мурғак, ки як тарафаш аз остини Исмоилчон намоён буд, ишора кард. – Зариф дурӯғ мегӯяд? – овози бобои Ҳайдархон баландтар шуд.

Исмоилчон гунаҳкорона сар ҳам кард.

– Худи пагоҳ чизи дуздидаатро бурда ба ҷояш мон, аз магазинчӣ узр пурс, – фармон дод пирамард, vale alomash past nameshud. Boz guft: – Man az farzandi duzd bezor. Rav, xona-aton rav! Odamon fahmand, namedonam bâd man chӣ ҷavob meghuftha bošam. Sharmanda shu-dam, – bobo boz ba sari Zarif dod zad: – Ӯро baroi chӣ ба magazin burdī? Ҷойи tamошо kam буд? Aibи ту ҳам ҳаст, – bobo alomashro az Zarif giriftanӣ shud.

Бâd nавbat gӯё ба modarkalonи Исмоилчон va Gulchehra расида буд. Onҳo ҳам Исмоил-чинро sarzaniш karдан, gapҳoi saxt guftand.

Исмоилчон ба ҳамаи ин tob naovard, ҳунгос- занон гиря карда az ҷояш hest, болои bom baro-mada, ба ҷойхобаш daromad.

Холо ӯ dar ҷойгаҳаш nabud. Ҳама vairo me-chustand, ба tashvish aftoda budand.

– Ba sari bacha in қадар dod guftan lозим nabud, – guft ba shavҳarash Roҳilaҳola.

Bобои Ҳайдархон xомӯsh kalandashro yak sӯ guzoшta, az darvosa berun raft. Kӯchaҳoro koft, ba xonaи ҳамsoяҳo daromad, bâd ba magazini deҳa omad. Magazin ҳанӯz rust буд, vale Ismoilchon, bozichaаш dar dast, pasi dari on meistod.

Бобои Ҳайдархон xурсанд shuda, taraфи na-beraаш shitoft.

– In chӣ mekunī, bacham? – pursid bobo.

– Mурғакро медиҳам, – ҳунгос зада гиря karд Исмоилчон.

Бобои Ҳайдархон az gunoxi naberashaаш guzash-ta tabassum karд.

– Digar in xel nakun, bacha niғz shav, maga-zinro, ki kushodand, xudam ba tu ҳamin mурғак-ro xariда mediҳam, – guft ӯ.

– Xirscha ҳам meҳared? – Ismoilchon xik-xik гиря mekarд.

– Ҳa, bacham, ҳарҷӣ xoҳӣ, meҳaram, lekin tu digar aslo дуздӣ nakun, in cori noxub, bisёр aib, – bobo naberashaаш ба ofӯsh girifta, bo rӯйmolcha obi didagonashro pok karд.

ОДАМИ НАҒЗ



ОДАМИ НАҒЗ

Маҳмуд ба соати девор нигарист: вақти аз кор баргаштани падару модараш наздик омада буд. Ў бо чеҳраи хандон аз хона берун шуд. Аз поғу-ндаҳои сementии пешайвони баландашон поён мефуромад, ки дарвозаи ҳавлӣ ғичирросзанон кушода шуд. Муаллим Ғанизода меомад. Табъи ў якбора хира шуд, дар ҷояш гӯё шах шуда монд.

– Маҳмуд, падарат қанӣ? – Ғанизодаи куҳан-сол ба ў наздик шуд.
– Падарам дар кор, нестанд, – гуфт Маҳмуд ва пас аз лаҳзае илова кард: – Он кас намеоянд.

– Меоянд, ҳозир меоянд, – муаллим ба соаташ нигариста, ба кати миёни ҳавлӣ, ки яккаандозҳои наппа-navi маҳмалий болои он густурда шуда буд, гузашта нишаст.

Чӣ? Муаллим намераванд, бафурсат нишас-таанд? О ҳозир падару модари Маҳмуд омада мемонанд. Кор расво, ў шарманда мешавад. Не, муаллим бояд баромада раванд... Маҳмуд бето-қат шуда буд. Аз назди Ғанизода бо сари ҳам гузашта, аз дарвоза берун рафт. Чанд қадам аз ҳавлиашон дур шуда, таги чинори канори роҳи мошингузар истод.

Чашмаш ба роҳ буду таърифҳои падару мо-дар ба ёдаш меомад: «Маҳмуди мо баъди наси-ҳатамон бачаи хуб, боодоб, гапгир шудааст. Муаллимаш ҳам акнун аз вай розӣ...». Дилаш дар сина саҳттар метапид. Чӣ кунад? Кошкӣ падару модараш наоянд, дер биёянд. Вай дар ҳамин хаёлот буд, ки модараш



намоён шуд. Ӯ, аз афташ, ба бозор ё магазин даромада будааст, ки дар як халта ким-чӣ бардошта меомад. Маҳмуд ба тарафи хонаашон як нигоҳ карду беихтиёр сӯйи модар давид.

– Маҳмудҷон, падарат омаданд? – модар хал-таи пурборашро рӯйи сабзаҳои лаби ҷӯй гузошта, қомат рост кард. Маҳмуд илочи халосӣ мечуст. Фикре ногоҳ ба хаёлаш омад.

– Оча, шуморо апаам суроғ карданд, ба хона-ашон равед, – гуфт Ӯ.

– Апаат чӣ гап доштааст? – хавотир шуд мо-дар.

– Намедонам, тезтар равед будааст, – таъкид кард Маҳмуд.

– Писарчааш бемор буд. Ҳамин рӯз то бегоҳ ҷашми сабилам парид. Бечо набудааст, – модар дар ҳавлӣ мондани халтаи пурборашро фаро-мӯш карду саросема ақиб гашта, ба тарафи хонаи духтараш рӯ овард.

«Холо боз падараш меоянд. Гуноҳаш зиёдтар шуд, дурӯғ гуфт. Модарашиб апааш ҷеф назада буд. Ба кучо равад?». Сӯзиши дили ӯ зиёд гашт.



Ана дар роҳи калон падари Маҳмуд намудор шуд. Ӯ дар кор монда шуда буд, ки вазнин-вазнин қадам мемонд. Гоҳе қомати баланду ҳароби ӯ беихтиёر ба як сӯ мил мекард, ба назар чунин менамуд, ки сараш мекалавад.

– Ҳа, Маҳмудҷон, ин ҷо истодай! Гард, хона меравем. Китоби суратдор ҳаридӣ? – падар ба ӯ наздик шуд.

Маҳмуд «аз дукони мактаб китоби суратдор мехарам» гуфта, аз падарашиб пул гирифта буд. Китоб нахаридааст, боз яқ дурӯғ.

– Дада, акаам шуморо кофта омаданд, – гуфт Маҳмуд ва беихтиёри гирифта даромад.

– Акаат чӣ мегуфтааст? Чаро

гирия мекунӣ? Чӣ гап шуд?

Маҳмуд ба пурсишҳои падар дигар чизе нагуф-та гирист.

– Барои чӣ гирия мекунӣ, бачам? Гард, хона мөравем, – падар аз дasti ӯ дошта, ба тарафи ҳавлиашон қадам монд.

– Ба хона надароед, надароед! – Маҳмуд пешироҳи падарашро гирифта, бадомани ӯ часпид.

Ҳамин вақт модараш расида омаду ба ӯ гуфт:

– Маҳмуд, чаро дурӯғ гуфтӣ? О, апаат маро ҷеф назада будааст-ку!

– Маро ҳам «акаам ҷеф заданд» гуфта, ба хона даромадан намемонад, – гуфт падари Маҳмуд.

– Девона шудааст, – модар ғурбат карда, ба тарафи дарвоза қадам монд. Падараш ҳам Маҳмудро базӯр аз пешироҳаш як тараф тела дод.

– Надароед! Ба хона надароед! – Маҳмуд худро ба рӯйи роҳ партофта, болои хок ғел мезад.

Падару модар бо тааҷҷуб аз роҳашон гашта, вайро бардоштанд, ӯ ором намешуд.

– Чаро ба хона надароем, Маҳмудҷон, барои чӣ? – Маҳмудро меҳруборӣ мекарданд падару модар. Ҳамсояҳо аз ҳавлиҳояшон баромаданд. Баногоҳ дарвозаи Маҳмудино кушода шуду муаллим Фанизода аз ҳавлӣ хандон баромад.

– Аҳа, ассалом муаллим, дар хона шумо будед, ки Маҳмуд моро ба хона даромадан наме-монад. Дар мактаб ягон беодобӣ кардагист? – пурсид падари Маҳмуд аз муаллим Фанизода.

Ду ҳафта пеш ҳам муаллим Фанизода ба хонаи онҳо омада буд. Дар





назди падару модараш Фанизода гуфт, ки Маҳмуд вақтҳои охир беодоб шудааст, аз дарсҳо мегурезад, ба насиҳатҳои муаллим гӯш намедиҳад. Он рӯз падару модар, муаллим – ҳама якҷоя Маҳмудро бисёр сарзаниш карданд. Маҳмуд вайда дод, ки дигар беодобӣ намекунад, аз дарсҳо ҳам ақиб намемонад. Аммо вай боз гуноҳ кард. Қариб як ҳафта аст, ки падару модарашро фиреб медиҳад. Пагоҳиҳо «мактаб меравам» гуфта, аз падараш пул мегирад, модар ба ўпалтоҷаашро мепӯшонад, китобҳояшро наздаш оварда мегузорад. Маҳмуд бошад, баъди кор рафтани онҳо аз нав ба кати хобаш дароз мекашад. Мактаб намеравад...

– Муаллим, Маҳмуд боз ягон гуноҳ кардааст? – пурсид тақроран падараш аз муаллим.

Нигоҳи Маҳмуд бо ҳарос дар рӯйи муаллим лағжид. Ҳамин ҳоло Фанизода гуноҳи ўро мегӯяд, Маҳмуд шарманда мешавад... Муаллим чанд лаҳза ба ранги рӯйи сапсафед кандаи шогирдаш нигаристу сухандар забонаш монд. Пас аз чанде хомӯшӣ ба гап даромад:

– Не, ман аз Маҳмуд шикоят надорам. Маҳмуд бачаи нағз, – муаллим ба падари ўмурочиат кард: – Ман ба шумо дигар гап дорам, – Фанизода аз зери бағали падари Маҳмуд гирифта, ба ка-нори роҳ рафт. Онҳо хеле гап заданд. Муаллим гузашта рафт.

«Муаллим чӣ гуфт? Маҳмуд бачаи нағз, гуноҳ надорад?». Нигоҳи Маҳмуд аз паси муаллим буд. Фанизода оҳиста-оҳиста аз ҳавлии онҳо дур ме-шуд. «Муаллим одами нағз, – аз дил гузаронд Маҳмуд. – Пагоҳ, албатта, мактаб меравам, ди-гар дурӯғ намегӯям».

ПИРИ БЕРАХМ



ПИРИ БЕРАХМ

Додои Баҳодур ба охури говҳо коҳу кунчора андоҳт, ба гӯсфандон алаф дод. Тӯрбаи ҷавро аз рӯйи пешайвон бардошта, ба тарафи сабот рафтани буд, вале чӣ фикре ба сараш омад, ки аз роҳаш гашт.

– Очаи Баҳодур! – ҳамсаравшро, ки дар хона дар бухорӣ ангишт меандоҳт, ҷеф зад. Баҳодур ҳам телпакашро ба сар гузошту аз паси модар берун давид.

– Аз ту як чӣ пурсиданиам, – гуфт додояш ба модари Баҳодур.

– Чӣ будааст?

– Ҷанд рӯз мешавад, занак, ки аз болохона алаф фурорам, як дарза ё ним дарзааш гум мешавад. Ҳаёл мекардам, ки худат ба очаат ё ба ягон ҳамсоя медиҳӣ, «ҳеч боке не», мегуфтам, лекин наҳод ҷави тӯрбаро ҳам ба онҳо дихӣ? Як соат пеш ҳамин тӯрбаро, – вай тӯрбаи дасташро

аз нав ба замин монд, – пурни ҷав карда будам, ана бин, нимаш холӣ.

– Ба ҳеч кас ман коҳу ҷав намедиҳам, додош.

– Набошад, кӣ мебарад? Ягон каси бегона ба хонаи мо намедарояд-ку?

– Ин кори бачаатон – Баҳодур.

– Баҳодур алафу ҷавро чӣ мекунад?

– Аз худаш пурсед.

Баҳодур, гӯё худро аз назари падару модар панаҳ кардан меҳост, сарашро ба даруни гиребони палтояш кашида, гунаҳкорона ба замин, ба пеши пойҳояш менигарист.

– Баҳодур, ҷавро ту гирифтӣ? – ба писарааш муроҷиат намуд падар. – Боз барои гунчишку



мутикашо? Наход ним халта чавро барои онҳо гирифта бошӣ?

Баҳодур, сараш ҳам, ҳомӯш буд. Модар сирри вайро фош кард. Баҳодур чавро ба ҳари бобои Салим бурдааст, дарзаҳои алафу беда ҳам эми он мешудааст. Барои ҳамин ҳам ҷойи маркаби бобои Салим пушти дарвозаи онҳо. Шабу рӯз ҳеч ҷо намеравад. Касе аз дарвоза берун шавад, ҳушаш кашол, ки ба вай ягон чӣ медиҳанд. Ҳурт-ҳурт мекунад.

– Шаби набуданатон вайро оварда, дар ҷойи асп баст,- ғуноҳҳои дигари Баҳодурро ҳам модар пеши падара什 ҳабар қашид ва боз гуфт, ки модар ҳамон рӯз бо як азобе маркабро аз оғил баровардааст.

– Инсофи соҳибашро Ҳудо гирифтааст, – гуфт додои Баҳодур.

– Пагоҳиҳо аз пеши маркабаш гузашта масҷид мера-вад, намоз меҳонад,- қиноя зад модар. – Ба ҷойи намоз ҳондан ба ин ҳайвони безабон ҷойи гарму ҳӯрок дихад, ҳазор бор савоб.

Падари Баҳодур ба писара什 дигар ҷизе нағуфта, тӯр-баро бардошт, аз коҳдон ба он боз ҷав андохта, ба сӯйи суббот, ба назди аспашон равон шуд.

Баъди ин воқеа Баҳодур гӯё рӯҳ гирифт. Рӯзе ду-се бор дар тағора коҳу ҷав гирифта, ба паси дарвозаашон меба-ромад ва онро ба назди маркаби бобои Салим мемонд. Маркаб кумур-кумур коҳу ҷав меҳӯрд, гоҳе пойҳои Баҳо-дур, ли босҳояшро бӯ мекашид, гӯшҳояшро мечунбонд, фаххос мезад, аз афташ, аз писарак миннатдор буд, ташаккур мегуфт.



Рӯзе Баҳодур пеши маркаб меистоду ҷонвар аз тағора коҳу ҷав меҳӯрд. Бобои Салим дар роҳ намоён шуд. Ӯ баъзан ба риши сафедаш панча зада, якто-якто қадам мемонд.

– Ассалом, бобо, – гуфт Баҳодур ба мӯйсафед.

– Салом, бачам.

– Бобо, ҳамин ҳаратонро ба ман диҳед, – ҳоҳиш кард Баҳодур.

– Гир, бачам, азони худат, поку пиҳил бахшидамат, ба Ҳудо, ки додамат, – тақрор намуд бобои Салим.

Баҳодур бовар надошт, ки бобои Салим маркабашро ба ӯ мебахшад, не, бовариаш намеомад. Кайҳо боз вай дар орзуе буд, ки ҳамин маркаби сафеди бобои Салим азони худи ӯ бошад, онро ба ҳонаашон оварад, ба монанди падараш, ки ба аспашон нигоҳубин мекунад, ӯ ҳам ба маркаб коҳу ҷав, об диҳад, бо ҷулу кӯрпача болояшро пӯшонад, нагузорад, ки он хунук ҳӯрад... Баъд дар баҳорон

ба он савор шаваду ба боғҳои колхоз, ба дашту саҳро, ба дараҳои дур равад, алаф даравад, гул чинад. Ана ҳоло бобои Салим маркабашро ба вай дода «гир, бахшидам» гуфт. Наход ин маркаби сафеди қалони бобо аз они вай шуд?

– Ба ҳонаамон дарорам?

– аз ёлҳои маркаб саҳт дошта будӣ.

– Наход, Баҳодурчон, ту ба гапи мани мӯйсафед бовар накунӣ? Гуфтам-ку, гир, бахшидам. Пагоҳ ҳона биё, ҷулу полонашро ҳам медиҳам, – гуфт бобо. Дар ин лаҳзаҳо Баҳодуру бобои Салим танҳо набуданд. Ҳамсояҳо ҳам дар назди дарвозаҳо яшон меистоданд. Модари



Баҳодур низ ҳозир буд. Ҳама гапҳои мӯйсафедро шуниданд.

– Гир, бачам, бонӣ кун, савоб мешавад, дигар он ба ман лозим нест,
– гуфт бобои Салим ва ба роҳаш рафт.

Баҳодур маркабро ба хонаашон даровард. Дар бурчи оғил, дар
пеши гову гӯсфандҳояшон, ба он ҷо ёфт. Шабҳои барф, хунукии
қаҳратун дигар хаёли вай ба маркаби бобои Салим намешуд, хиҷил
набуд, ки он дар кӯча асту зери барф хунук меҳӯрад. Маркаб дар
оғилашон, дар ҷойи гарм, охураш пури коҳу алаф. Вале ғоҳ-ғоҳ
Баҳодур аз падар ғурбат мешунид:

– Якто гуфта, бачам, туро аз ҳад зиёд эрка кардем, чӣ номаъқулие
куни, ҳеч чӣ намегӯем, оқибат аз худ рафтӣ. Бобои Салим маркабашро
ба ту намедиҳад, заҳмат на-каш, мон равад, аз оғил барор.

Ҳатто як рӯз падараш маркабро пешандоз карда аз ҳавлӣ баровард
ва дарвозаро аз дарун занцир андоҳт.

– Пагоҳ рӯ ба гармӣ шавад, албатта, вай омада мар-кабашро
мебарад, онро соҳиб мешавад, ин мӯйсафедро ман медонам, – гуфт вай
боз ба Баҳодур.

Маркаби бобои Салим аз ҳавлиашон рафту ҳамон шаб Баҳодурро
хоб набурд, фифон андоҳт, то сахар ҳомӯш нашуд, ба ақидаи модар
«бачаяки талбidaаш» сӯхта бирён шуд. Падар ба ӯ гуфт, ки аз бозор
барояш маркаби дигар меорад, бо пули худашон меҳарад, беминнат,
беиллат... Аммо Баҳодур қабул накард, гуфт, ки ҳамин маркаби
бобои Салим аз они худаш аст, бобо додааст, падараш агар маркаби
дигар орад, онро ҳай карда аз дарвоза мебарорад, намехоҳад. Падар
ноилоч монда буд. Рӯзи дигар пагоҳӣ катӣ ӯ боз маркаби бобои
Салимро ёфта овард. Баҳодур аз он шод буд, ки маркаби сафеди пири
дӯстдоштааш дигар дар кӯча, дар зери барфу борон хунук намехӯрад.

Рӯзҳои хунуку яхбандиҳо ҳам гузаштанду ҳаво рӯ ба гармӣ ниҳод.
Дар яке аз ҳамин рӯзҳо Баҳодур маркабашро савор шуда, ҳамроҳи
бачаҳо ба сайри беруни деха рафт. Дар роҳ бобои Салим бо ӯ рӯ ба рӯ
омад.

– Баҳодур, бачам, ин маркаби моро қучо мебарӣ? Дигар вайро азоб
нате, убол аст, бас! – бобои Салим пеши роҳи ӯро гирифт ва Баҳодурро
аз маркаб фуровард. – Агар бинам, ки дар роҳу рӯ ба он даст расонӣ,
мезанам, гӯшатро бурида мепартоям, ин маркаби мо, – таъкид кард
бобо ва аз банди он дошта этак кард... Баҳодур дар ҷавоб ба пирамард
чизе гуфта натавонист, нагуфт, ки вай маркабро дар рӯзҳои хунуки
зимиston нигоҳубин кард, ба замми ин ҳуди мӯйсафед онро «азони

худат, баҳшидамат» гуфта буд, магар вай ин суханҳояшро аз хотир баровардааст? Не, Баҳодур дар ҷавоби ин ваъдаҳилоғӣ, дурӯягии мӯйсафед забон кушода натавонист. Бо дили пуралам ва лабу лунчи қашол ба хонаашон баргашта, ба падару модара什 гуфт, ки бобои Салим маркабашро гирифт...

— Дидӣ, бачам, гапи худам рост баромад. Гуфта будам, ки мӯйсафед дурӯғ мегӯяд, фиреб медиҳад. Вай бераҳм, беинсоф аст, одами беинсоф рост намегӯяд, шарму ҳаё надорад... Айби худат, - падар ӯро сарзаниш кард.

Боз фасли зимистон омадааст. Рӯзҳо хунук шуда, оби ҷӯю ҷӯйчаҳо ях бастанд. Мардум боз хонаҳояшонро гарм мекунанд, гунчишкакон дар лонаҳояшон панаҳ мебаранд. Бобои Салим боз маркабашро, ки баҳорону тобистон, дар рӯзҳои гарм, бо он коҳу алаф, ҳезум қашонда, ҳамаи корҳои рӯзгорашро ба ҷо оварда буд, аз ҳавлиаш ба берун ронд, ҷойи маркаби пир боз кӯча, паси дару девори ҳамсояҳо гашт. Соҳибаш – бобои Салим бошад, ҳар пагоҳ худашро ба ҷомаҳои серпахтаю ғафсаш печонда аз назди он мегузарад, масcid меравад, намоз меҳонад...

Аммо ғами маркаби ӯ бошад, ҳанӯз дар дили кӯчаки Баҳодур. Маркаб аз паси дарвозаи онҳо дур намеравад. Баҳодур гоҳ-гоҳе дар тағора коҳу ҷав гирифта, пеши он бурда мегузорад, лекин падара什 дигар намегузорад, ки маркабро ба ҷои гарм – ба оғилашон дарорад. Айби пада-раш не, бобои Салим одами нағз набудааст, бераҳм будааст.



ШҰХИЙ БЕЧО



ШҮХИЙ БЕЧО

Ба саршавии дарсҳо вақт кам монда буд. Хонандагон дар сахни мактаб, ки офтоби тирамоҳ онро гүё зебу оро дода буд, бафурча бозӣ мекар-данд. Садои хандаю шүхиашон баланд ба гүш мерасид. Танҳо як писарак ба шодио хурсандии рафиқон ҳамроҳ набуд. Чизе гум кардагӣ барин менамуд. Дурттар аз онҳо, канори ҷӯйи назди палҳои гул, хомӯш меистод. Нихоят ӯ сумкаашро, ки дар шохи як дарахти рӯ ба рӯяш оvezon буд, ба даст гирифта, сӯйи бинои мактаб равон шуд. Ба синғ даромад. Он ҳанӯз холӣ буд. Ба партааш гузашта нишаст. Оринчи дasti чапашро ба рӯйи парта гузашта, пешониашро болои каф ниҳод. «Наход рост бошад, наход муаллима дигар ба мактаби онҳо наояд. Вай аз муаллима бахшиш напурсида монд. Дар назди муаллима гунаҳгор аст ӯ, ҳа, гунаҳгор...»

Рӯзҳои охири соли таҳсил буд. Муаллима Қоби-лова ба онҳо аз адабиёт дарс медод. Аз дарс акнун чанд дақиқа рафта буд, ки замин сахт ҷунбид. Ҳама хаёл карданд, ки ҳамин ҳоло боми мактаб фурӯ меравад, дару тирезаҳо шикаста пора-пора мегар-данд. Замин гүё гулдур-гулдур садо медод. Тамоми хонандагону муаллимон аз тарсу ҳарос дар як дам чӣ тавр ба сахни мактаб давида баромаданашонро надониста монданд. Хонандагони синфи Муроди-но ҳам аллакай дар берун буданд. Баъзеҳо механ-диданд, чанд духтарақ, ки сахт тарсида буданд, ҳунг-ҳунг мегиристанд. Мурод, ки ҳамсинфон вайро Атаман ҳам мегуфтанд, бо ду-се нафар ҷӯраҳояш ғалоғула дошт. Онҳоро тела медод, ба якдигара-шон сарҷанг меандоҳт. Ин ҳол хеле давом кард. Нихоят замин ором гирифт. Хонандагон ба синфҳо-яшон даромаданд, ҳамсинфони Мурод ҳам. Аммо синфи Муродино то даромадани муаллима гүё бо-зор буд.

– Диққат! Диққат! – Мурод як ҷадвали калонро ба даст гирифта, тохта болои миз баромад ва аҳли синфро хомӯш кунонд. Ҳушу гӯши ҳама ба ӯ шуда буд.

– Ҳозир ман, бачаҳо, як кор мекунам. Медонед чӣ? – нигоҳи суоломезаш ба рӯйи ҳамсинфон баста шуд.

– Не, чӣ мекунӣ? – пурсиданд аз ӯ.

– Замино мечунбонам.

– Девона шудай? – шунид овозҳоро ӯ.

– Бовар намекунед? – ба тарафи ҷевон рӯй гардонд Мурод. – Мебинед болои он чиҳо исто-даанд? – бо ҷадвали дасташ ба асбобҳои

кимиёвию физикӣ, шишаю шишачаҳои беҳисоби рӯйи ҳам чидашуда ишорат кард. Ӯ боз тарафи хонандагон гашта фикрашро шарҳ дод: – Ман то муаллима омадан даруни ҷевон даромада хоб мекунам. Аз дарс андак ки гузашт, худамро як мечунбонам. Баъд чӣ мешавад? Ҳамаи ҷизҳои болои он ҷаппа шуда, ҷаранг-ҷарангкунон ба замин афтодан мегиранд. Ба Ҳудо, ки қиёмат мешавад. Шумоҳо бо-шед, ғалоғула бардоред, «замин ҷунбид, замин ҷун-бид!» гуфта, дод занед. Муаллима метарсад, боз чӣ корхое намешавад. Эҳ, чӣ ҳел тамошои бепул-а? Лекин як ғап, агар қасе гӯяд, ки ин кори Мурод, аз дасти ман сиҳат намемонад, – дар охир ӯ ба бачаҳо таҳдид кард.

Мурод аз болои миз фуромад. Ҷадвали дасташ-ро ба болои партай як духтарақ ҳаво доду оҳиста дари ҷевонро қушода, бо азоб ҳудро ба даруни он гирифт. Дари ҷевонро ба рӯйи ӯ бачаҳо саҳтакак пӯшиданд. Дарс сар шуд. Муаллима ба синф даро-мад. Синф гӯё деги пуробе буд, ки балақ-балақ меҷӯшид. Муаллима ба он як сатил оби сард реҳтагӣ барин якбора аз ҷӯш монд. Агар пашишад дар гӯшае пар мезад, ҳама мешуниданд. Лекин ҳомӯши оҳиста-оҳиста барҳам ҳӯрд, аз ҳар гӯши дег об гӯё боз билиқ-билиқ ба ҷӯшидан даромад. Баъзе хонандагон ба гӯши яқдигар ким-ҷӣ мегуфтанду пиқ-пиқ меҳандиданд. Мурод



ҳам акнун дар даруни чевон дигар ором истода натавонист. Хандааш омад, то ки пикқӣ хандида, корро расво накунад, лаби остини чомаашро ба даҳонаш тиқонд.

Муаллима журналро кушода, мавзӯи дарси нав-ро дар лавҳай синф навишт. Ҳозирӯ гоиб кард.

– Мурод кани? – пурсид ӯ. Ҳама хандиданд.

– Чӣ механдед, кани Мурод? – муаллима чизеро пай набурда, дар бораи ин шогирди шӯҳаш фикр мекард: ин бача дар ҳақиқат хеле шӯҳ. Барои хан-дондани рафиқонаш ҳар лаҳза ягон номаъқулий ме-кунад, ҳамааш барои хандаю хурсандии онҳо. Аз афташ, ҳоло ҳам ягон гап шудааст. – Ин кори шумо хуб нест, бачаҳо, доим вайро масхара мекунед. «Мурод ин хел кун, он хел кун» гуфта, баъд ба ҳолаш механдед, – муаллима Муродро тарафгирӣ карда суханашро давом дод: – Ана, дина ба сари вай чӣ хел рӯз овардед? Дар бало монд. Шумо ба ҳоли ӯ боз хандидед. Рафиқию дӯстӣ ин хел наме-шавад.

«Ҳамин муаллима Қобилова одами бисёр нағз-а? Доим ба вай нағзӣ мекунанд. Дина ҳам ҳамин хел шуда буд». Мурод аз даруни чевон ҳаракат мекард, ки ҳамаи суханҳои муаллимаро шунавад, ханда акнун аз хотири ӯ рафта буд. Лаби остини чома-ашро аз даҳонаш гирифт. Вокеаи рӯзи гузашта ба хотираш омад.

Аз дарс баромада, хандаю бозикуон аз назди истгоҳи автобус мегузаштанд, ки муаллимаи забо-ни англисӣ онҳоро аз роҳ нигоҳ дошт.

– Қишлоқи Сафедорон дар кучо, ба ман нишон намедиҳед? – гуфт ӯ.

Ҳамроҳонаш бо ханда ба Мурод нигоҳ карданд.

– Мурод Сафедоронро ба муаллима нишон те, – ҷашмакӣ заданд.

– Бо ман биёed, муаллима, – Мурод мағруона ба роҳи тарафи офтоббарои деҳа гашт. Муаллима ҳам, ки ҳамон рӯзҳо нав ба мактаб ба кор омада буд, ба Мурод боваркарда, аз паси ӯ рафт.

Онҳо аз деҳа баромада, ба лаби сой расиданд. Деҳае дар бағали кӯҳ намоён шуд.

– Ана ҳамон қишлоқ Сафедорон, – Мурод деҳаи дурро ба муаллима нишон доду зуд бо роҳи ома-дааш назди ҳамроҳонаш баргашт.

– Сафедоронро ба муаллима нишон додӣ, Му-род? – рафиқонаш дар назди магазин ӯро нигарон буданд.

– Ҳа.

– Хуб кардӣ, муаллима боб мешавад, мон, ҳа-мин хел шавад, дина вай ба ман баҳои «2» монда буд, – як бачаи бинипучук, ки се синф аз

Муродино боло мөхонд, қох-қох зада хандид. Дигар рафиқони Мурод ҳам хуб завқ бурданد, vale ин хандаҳо рӯзи дигар ба Мурод гиря оварданд.

Пеш аз оғози дарсҳо дар саҳни мактаб чун ҳар-рӯза маҷлис шуд. Дар қатори муаллимон муал-лимаи забони англисӣ ҳам дар паҳлуи директор меистод. Ӯ Муродро ба директор нишон дода, бо ғазаб ким-чӣ гуфт. Вайро ба пешгоҳи маҷлис, назди муаллимон бурданд.

– Мурод, дина барои чӣ муаллимаро саргардон кардӣ, дурӯғ гуфтӣ? – овози директор ба сари ў баланд шуд. Нигоҳи 500-600 хонандай мактаб, му-аллимон аз рӯйи Мурод канда намешуд. Ӯ дар вазъияти пуразобе монд. Аз нигоҳҳо ҷойи паноҳ мечуст. Ба замми ин ҳамсинфонаш, ки дина ин корро ба вай фармуда буданд, ҳоло пиқ-пиқ механ-диданд. Ана дар ҳамин ҳол муаллима Қобилова ба вай ёрӣ расонд. Ба директор гуфт, ки аз ин воқеа огоҳ аст, ин ҷо Мурод танҳо гунаҳгор нест, айби рафиқонаш ҳам шудааст. Баъди ин қариб ними хонандагони синфи онҳоро дар паҳлуи Мурод қатор монданд. Мурод андаке худро осуда ҳискард.



– Мурод бачаи нағз, баъзан беҳуда аз ў шумоҳо меранҷед, – боз шунид вай овози муаллимаро. Муаллима аз паси миз берун шуда, боз ба гапаш давом кард. – Ё касал шуда аз дарс рафт? Ба фикрам, мазааш набуд, шамол ҳӯрдагӣ барин месулфид. Ба вай фаҳмондан лозим, ки ба духтур равад, – суханҳои ҳайроҳо наи Қобилова ба гӯши Мурод мерасиданд. Лаҳзае бозии фикр кардааш аз хаёлаш рафт. «Муаллима одами нағз. Ду сол боз он кас ба онҳо аз адабиёт дарс медиҳад. Ҳамаи бачаҳоро дӯст медорад, Муродро ҳам. Кинагир не.»

Ҳафтаи гузашта Мурод вакти танаффус бо ҳамсинфаш

Зевар дасту гиребон шуд. Рост, ки вайро ў саҳт зад, аз биниаш хун омад. Зевар доду фарёдкуонон аз синф баромада рафт. Лаҳзае нагузашта модари ў дар мактаб ҳозир шуд. Дар дasti ў як чӯби дарози хордор буд. Муродро мекофт, ҷӯраҳояш бошанд: «Мурдӣ Мурод, очаи Зевар туро мекушад» гуфта меҳандиданд. Хайрият, ки дар ин лаҳзаҳо ҳам муаллима Қобилова аз кучое пайдо шуда, пеши роҳи модари Зеварро гирифт. Мурод бошад, барои ҳалосӣ ба домони муаллима часпида буд. Муаллима ўро панаҳ кард. Чӯби дasti модари Зеварро аз дасташ гирифта, ба як тараф ҳаво дод, аммо ин зани шаттоҳ ба муаллима гапҳои носазо гуфт, дар пеши одами бисёр қариб шармандааш кард. Он рӯз то бегоҳ табъи Қобилова хира гашта буд. Ба туфайли Мурод ў гап шунид.

Ҳоло бошад, Мурод чӣ мекунад? Дарси ана ҳамин муаллимаро ў вайрон карданӣ. Барои чӣ якбора ба ҳамин фикри бехуда омад? Ё ў намедонист, ки ҳозир дарси муаллима Қобилова аст? Муаллимаро ранҷондани ў хуб не. Ба ҷойи ҳамаи ин некиҳо бадӣ? Чӣ тавр баъд ба

рӯйи муаллима менигарад? Ба қадом дидаю рӯ? Чӣ кунад? Ў акнун даруни ин ҷевони тангу торик шиштан гирад? Ҳамсинфонаш яке аз паси дигар «сулфида» истодаанд. Ишора ба он, ки Мурод номаъқулиашро сар кунад, заминро «ҷунбонад».

Сулфаи Мурод омад, нафасаш гашт. Оҳ, чӣ рӯзи душворе ба сари ў омада буд. Такроран аз худ суол мекард: чӣ кунад? Даруни ҷевон хобидан гирад?

Муаллима дар назди лавҳаи синф ин сӯ-он сӯ қадам мезад. Садои тук-туқи пошнаҳои пойаф-зораш ба гӯши Мурод мерасид. Ў аз назди ҷевон гузашт, баъд дар ҷояш истод. Аз китоб ба хондани қадом як ҳикояе сар



кард, дар мавзӯи одоб буд. Ҳикоя калон будааст, муаллима онро меҳонд, vale ба гӯши Мурод чизе намедаромад, фикру хаёлаш ба як чӣ банд буд: кори хуб накард, чӣ тавр аз ин ҷевони тангу тор берун ояд? Чӣ тавр? Ниҳоят ў чӣ карданашро надониста, дар даруни ҷевон гайри-иҳтиёр як тараф тоб ҳӯрд. Оринҷаш ба дар заду он нимроғ шуд. Ҷевон ларзиш ҳӯрда буд. Ҷанд шиша аз болои он ҷарангосзанон рӯйи фарши синф ғе-лид. Ҳамсинфоны Мурод ҳаминро интизор буданд, ки ҳамаашон аз ҷойхояшон ҷаста ҳеста, «Замин ҷунбид! Замин ҷунбид!» гӯён ғалогула бардоштанд. Сухан дар даҳони муаллима монда буд, китоб дар даст пеши лавҳаи синф меистод.

Мурод оҳиста, боэҳтиёт аз даруни ҷевон баро-мад. Гайричашмдошти рафиқонаш бо сари ҳам, гу-наҳкорона ба партааш гузашта нишасти. Ҳамсин-фон аз ин рафтори ў дар ҳайрат афтода ҳомӯш шу-данд. Онҳо ба Мурод нигоҳ карданду мисли лат-таҳои дар об задагӣ суст шуда, ба ҷойхояшон гу-зашта нишастанд. Дар синф оромӣ ба амал омад. Муаллима аз асли воқеа оғоҳ гашт. Вақти ҳозирӯ-гоиб «Мурод нест» гуфта, ҳандидани ҳамсинфо-наш бегап набудааст. Ин кори Мурод бо

маслиҳат будааст, vale барои чӣ ҳуди вай дар хичолат аст? Муаллима дарсро давом дод. Гӯё ягон воқеае рӯй надода буд, ки ҷониби Мурод назар намеандоҳт. Аз ин ҳол Мурод бештар дар вазъияти ногувор монд. Ў мехост муаллима ҷангаш кунад, танбехи саҳт дӣ-ҳад. Муаллима дар давоми дарс бо Мурод ҳам-гап шуд, вазифаи хонагӣ пурсиду аз он ки ў дарсро вай-рон кард, чизе нағуфт. Мурод аз ў баҳшиш пурси-даниӣ буд, vale дарс ба охир расиду имкон нашуд, ҳудаш аз ин воқеа гап кушода натавонист. Гапҳои вай дар дилаш монданд.

Соли таҳсил ба охир расид...
Муаллима Қобило-ва ба синфи



онҳо даромада, бо бачаҳо хайрухуш кард, аммо Мурод он рӯз ҳам барои ба Қобилова гапи дилашро гуфтан ҷуръат накард, аз кори худ фақат дар пеши муаллима хичолат мекашид.

Таътили тобистона ҳам гузашт. Дар ин маврид аксар вақт Мурод дар хаёли муаллима буд. Ният дошт, ки баробари сар шудани дарсҳо бо он кас гап мезанад, мегӯяд, ки гунаҳкор аст, ҳамон рӯз бо айби вай ҷарӣ дарс вайрон шуда буд, узр меҳоҳад, дигар дар дарсҳо беодобӣ намекунад. Лекин аз муаллима баҳшиш хостани ӯ дер шуда буд.

Занги мактаб садо дод, синф пури хонандагон шуд. Дарро кушода, мудири қисми илмӣ ҳамроҳи як марди логари айнакӣ ба синф даромад.

– Ин кас муаллими нав, аз адабиёт дарс ме-гӯянд, – марди айнакиро ба хонандагон шиносонд мудири қисми илмӣ.

– Муаллима Қобилова кани? Охир он кас аз адабиёт ба мо дарс медоданд-ку, – пурсид Мурод беихтиёр аз ҷояш хеста, аз парта берун шуд.

– Муаллима Қобилова дигар ба мактаби мо на-меоянд, он кас ба ноҳияи худашон ба кор рафтанд, – гуфт мудири қисми илмӣ.

Мурод оҳиста, бо табъи хира, ба партааш гузаш-та нишаст. Аз он рӯз солҳои зиёд гузаштанд, вале Мурод муаллима Қобиловаро фаромӯш карда на-метавонад.

КАРОМАТУЛЛОҲИ МИРЗО

НАБЕРАИ ШАҲРӢ

Муҳаррир
Муҳаррири техникӣ
Тарроҳ ва ороишгар
Рассом
Хуруфчин

Амирхон Аҳмадхонов
Робия Абдуллоева
Фирдавс Давлатбеков
Ҳусейн Чилаев
Суруш Зайниддинов

Ба чопаш 13.01.2016 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.

Қоғази бурандуд. Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопӣ 1,75.

Гарнитура Times New Roman Tj.

Адади нашр 5000 нусха. Супориш № 36/2016

**Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. 734024, Душанбе,
кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 98-552-89-89. Е-mail: najmiddin64@mail.ru**

